

**УДК 4 Т  
ББК 81Т-4**

**М.М. НУРОВ**

## **ИСТИЛОХОТИ ҲУҚУҚШИНОСЙ ДАР АСАРИ «МОДИГОНИ ҲАЗОР ДОДИСТОН»**

Илми ҳуқуқшиносй дар ҳар давру замон сохт ва шакли худро тағиیر намедиҳад. Истилоҳоти ҳуқуқшиносии даврони Сосониён бештар аз асари «Модигони ҳазор додистон» сарчашма гирифта, то имрӯз хусусиятҳои маъноиву лугавии худро дар асарҳои баъдина гум накардааст.

«Модигони ҳазор додистон» асарест, ки бо номи Фаррухмарди Баҳромон марбут аст. Фаррухмарди Баҳромон воласин гирдоварандай ин додистон аст. Ӯ яке аз додваронест, ки ҳамзамон бо Ҳусрави Парвизи Сосонӣ мезистааст. Фаррухмарди Баҳромон равандҳои бойгонии додгустарии шаҳри Гури Эрон (Фирӯзободи қунунӣ)-ро гирд оварда, «Модигони ҳазор додистон» номидааст. Унвони аслий ва ибтидоии асар, бино ба тасдики профессор А.Г. Периханян, «Mātagdāni hazār dātestān» (Мотагдони ҳазор додистон) аст. Дар маъхазҳои гарбӣ низ «Mātagdāni hazār dātestān» интишор ёфтааст. Профессор А.Г.Периханян китобро ба русӣ «Книга тысячи судебных решений» (4) ва бо англисӣ «The book of a thouz and judgments» (11) тарҷума ва нашр кардааст.

Номгузории асар ҷолиб аст. Нахуствожаи таркиби унвони маъхаз мотагдон (mātagdān) китоб, дафтар, гирдовардаи ҳуҷҷату санад баргардон шудааст (4, с. 498). Мотаг (mātag) зимни тафсир аз тарафи А.Г. Периханян ба ду гуна чудо шуда, аввалий чун «арзиш, қимат, пул, маблағи асосӣ, қарзи асосӣ» (4, с. 497) ва дуюмӣ чун «шахси асосӣ, шаҳодатномаи қотеъ, санад, маводи сабтшудаи ҳуқуқӣ» (4, с. 498) эзоҳ шудааст.

Дон (dān) пасванди маъмули калимасоз мебошад, ки дар порсии миёна бо истифодаи он исми макон масалан мотакдон (mātakdān) сохтаанд.

Баромади истилоҳи модда (māddā) моя, фишурда буда, хулоса шуморида мешавад. Истилоҳи модигон (mādigān) аз мотикон (mātikān) буда, дар «Фарҳанги форсӣ»-и Муҳаммад Муин ба маънии модда, мавод, моя, асли ҳар чиз омадааст. Дар бештари вақт модигон ба маънии моддаҳо ва ё мояҳо корбурд мешавад (2, ч.3, с. 3684).

Ҳазор (hazār) шумораест, ки миқдорро муайян менамояд. Дар унвони асар истилоҳи мазкур ба маънии шумора кор фармуда шудааст. Дар «Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ» ба маънии даҳ бор сад омадааст (7, ч 2, с. 479).

Калимаи дотестон (dātestān) баромади паҳлавӣ дошта, ба маънии ҷои доварӣ, фатво, қазо роиҷ аст. Додистон (dādestān) ба маънии «рой» аст, ки дар

калимаи «ҳамроӣ», ҳанӯз ҳам дар забони форсии қунунӣ ба кор меравад. Пас маънии аслии унвони асар, ки мӯҳтавои онро ба хонанда мерасонад, ин **хулюсаҳои ҳазор рой** аст.

Дар воқеъ, ин китоб маҷмӯае аз омол ё ба истилоҳи имрӯза равияҳои қазоёи додгустарии ҷаҳорсадсолаи Сосониён аст, ки соҳтаи ҷандин насл аз додварон, яъне қозиёни додгустари он замон аз садаи III то VII миљодист.

Дотестон (dātestān) калимаи сермаъно буда, дар китоби «Сасанидский судебник» ба чор гуна тафсир дорад: dātestān-1) қонун, ҳуқук, адлия; 2) суд, мурофиаи судӣ; 3) парвандаи судӣ, қарордоди суд, ҳукм; 4) ҳукми судӣ (4, с. 462-463).

Истилоҳи форсии миёнаи додистон (dādistān) аз вожаи решагии **дод** ва пасванди калимасози **истон** (dād - estān) таркиб ёфта, ба маъниҳои одил, адолатнок, боинсоф, ҳаққонӣ, дуруст, адлия, қонун, одилона, парвандаи ҷиноятӣ, мурофиа, прокурор маънигузорӣ шудааст.

Професор А.Г.Периханян се маънии вомвожаи дот (dāt)-ро зикр кардааст: 1) **дот** (dāt) қонун, қарори одилонаи суд; 2) **дот** (dāt) додан (додани либос, чизи дигар), **дот** пойтак картан (dāt pāytak kartan) эълон қардани аҳбор, аҳбордӣ ё маълумот дар бораи додани чизе; 3) **дот** (dāt) син, сол, синну сол (4, 461) маънидод намудааст.

Вожаи **дод** (dād) серистеъмолтарин истилоҳи ҳуқуқшиносӣ ҳисобида шудааст. Шакли қадимтарини вожаи **дод** (dād) **дота** (dāta), **дото** (dātā) буда, аслан зарфи маъни будаасту дорои маъни гуногуни лугавӣ гашта, тобишҳои муҳталиф пайдо намудааст. Маъмулан ифодагари муқаррапот, дастур, нишондод, оиннома будааст (6, с. 432). Дар забонҳои форсии қадим, авастоӣ ва форсии миёнаба маъниҳои қонун, адл, адолат, ҳақиқат, нидои мададҷӯй, доду фифон, афғон, фарӯд низ корбаст шудааст (9, с. 20). **Дод** (dād) ҳамчун муродифи адолат роиҷ гаштааст.

Калимаи решагии **до** (dā-da-di), бино ба ташреҳи В.С. Расторгуева ва Д.И. Эдельман, оғаридан, барқарор қардан, муқаррап соҳтан, гузоштан, ниҳодан, бунёд қардан, соҳтан, қардан, кореро ба сомон расонидан, додан, задан буда (9, с. 20-21), он решоҳои асосии **адо** (adā), адодо, додо, дод, дад, додан, додвар (довар), додвоҳ, додво, доҳ (даҳ), дадта- даста ва ғайра гаштааст.

Нисбати истилоҳи мазкур профессор Т.С. Шокиров дар асараши чунин нигоштааст: «Вожаи **дод** (dād) (dāt, dātak) дар «Авесто», бино бар шарҳи Ҷалили Ҷӯстҳоҳ, қонун, додгарӣ, инсоф, намоянда ва нигаҳбони додгарӣ ва қонун аст» (9, с. 20-21).

Вожаи **савганд** (sāvgand), (sāvginta-савгинта) дар асари «Модигони ҳазор додистон» ба маънии оби гӯғирд истифода шудааст. Онро гумонбар менӯшидааст, ки аз асари он дар авзои ў ҳукм ба бегуноҳӣ ё гунаҳкорӣ намудор гардида, муттаҳам иқор мегардидааст. Бояд иброз дошт, ки дар озарӣ **савганд** (sāvgand) -ро ҳанӯз менӯшидаанд (1, с. 92). Имрӯз низ дар забони озарӣ ибораи «ондо ичмоҳ» (āndā ičmāx) роиҷ будааст. Гумонбар осеб набинад, ин

---

шаҳодати бегуноҳии ў дониста мешавад. Ибораи «савганд ҳўрдан» ҳам дар забони муосири мо аз ин чост. Гунаи дигар санчиши гузаштан аз оташ будааст.

Дар **долгоҳ** (dādgāh) ва ё назди қозӣ ба тарзи **вар** (var) барои исботи даъвои худ савгандро истифода мекардаанд.

Истилоҳоти **қасам** (qasam) ва ҳўрдану гуфтани қасам (qasam) ва савганд (sāvgand) аз замонҳои қадим миёни мардуми мо дар рӯзгор мавриди истифода қарор дошта, то имрӯз идома дорад.

Ба ақидаи профессор Т.С. Шокиров вожай **савганд** (sāvgand) дар «Авасто» ба шакли сауканта \\\ савганта (sāvkanta) \\\ (sāvkanta) чанд маротиба истеъмол гашта, ифодагари сўхтан, оташ гирифтан, забона задани оташ будаасту баъдан тобишҳои равшаний чароғ, равшан, рӯшнӣ, ҳатто биноии чашмро гирифтааст. Вале ин вожа сабабгори пайдоиши оташ, гўгирид ё маводи оташгирифта буда, дар «Авасто», пеш аз ҳама, ба ҳамин маъно омадааст. Бо мурури замон ин вожа мағҳуми расму одате гаштааст (9, с. 62-63).

Фирдавсӣ дар шоҳкории худ вожай мазкурро чунин истифода намудааст:

*Чунин аст савганди чархи баланд,  
Ки бар бегуноҳон набояд газанд*(8,с. 45).

Истилоҳи ҳуқуқии дигар **чакар**\\\ **чакарих** (čakar, čakarih) мебошад, ки дар китоби «Книга тысячи судебных решений» ба маъни никоҳ ва ақди никоҳ (4, с. 453) кор фармуда шудааст. Ин истилоҳ имрӯз ба гунаи никоҳ дар чомеа фаровон истифода шуда, ҳамзамон синоними он заношӣ, издивоҷ роиҷ аст. Ақди никоҳ бошад, маросими бастани аҳду паймони издивоҷро мефаҳмонад.

Дар асари «Қонуни мадании зартуштиён дар замони Сосониён» (баргардон ба форсии «Модигони ҳазор додистон») фасли нуздаҳум истилоҳи заношӣ ба дар фасле ба унвони «Дар заношӣ» кор фармуда шудааст. Мутарчимони асари мазкур дар мавриди ин истилоҳ хеле ҷолиб рӯнависӣ кардаанд.

Банди 1. Дар додистоннома омадааст, агар духтар бидуни ризоият, вале бо хости худ бо марде издивоҷ кунад, ҳаққе ба хонаи падар надошта ва бояд дар хонаи шавҳар умр ба сар барад. Мӯбад мувассаф аст, ки ақди чунин духтаронро ба номи ақди худсарзанӣ гирифта ва падар метавонад ўро аз мерос маҳрум кунад. Дигаре гуфтааст, ки чунин амале нисбат ба духтар беинсофӣ буда, бояд бо дод бо ў рафтор кард.

Банди 2. Нафакаи тифли номашрӯъ ва зани зония то ҳангоми булуғи тифл бар ўҳдаи зонӣ ҳоҳад буд. Яъне нигахбонӣ ва таъминоти майиши тифле, ки бе никоҳи шариатӣ ба дунё омадааст ва шариат ин амалро раво ва ҷоиз намедонад ва зани зинокор то вақти ба дунё овардани тифлаш ба ўҳдаи марди зинокор ҳоҳад буд.

Банди 3. Падар ҳақ надорад, духтари худро маҷбуран ба издивоҷи марде дарорад.

Банди 4. Падар ҳақ надорад, духтари худро иҷборан ба ақди сутурзане шавҳар дихад (12, с. 91-92).

Наҳуст овонависии матни паҳлавии сосонии китоб ба хати кунунии форсӣ ва баробарнависии он вожа ба вожа дар ду сутуни чудогона рӯ ба рӯи ҳам оварда шудааст. Усули мазкур ба мутолиакунандагон имкони санҷидани забони чандҳазорсол пешинаи падарони мо, бо забони кунуни тоҷикӣ ва чигунагии

---

дигаргунии он аз нигоҳи тағириу табдили талафузи вожаҳо аз як тараф ва аз тарафи дигар гарамматикаи забонро дода метавонад. Ҳамчунин ин иттилоот метавонад мабнои баррасиҳои таҳқиқӣ ва пажӯҳиши адабӣ, ҳуқуқӣ, чомеашиносиӣ ва таъриҳӣ, бавижа аз дидгоҳи таъриху ҳуқуқи ҷаҳон бошад.

Баробари варакгардон кардани ин маъҳаз метавон аз мӯҳтаво ва иттилооти беназири он дар бораи доду додгустарӣ ва ҷомеаи сосонӣ, аз шеваи зиндагии гузаштагон, ба даҳаҳои оғози ин садаи ҳафтуми милодӣ, ки дар он дида мешавад, баҳраманд гардид. Ин китоб заминаҳои кори ҳуқуқ ва баҳшҳои таҳассусии ин риштаро равшану возех мекунад, ки дар манобеи дигари сосонӣ ошно нест: хешӣ (моликият), паймон (равобити қарордод), шакли ҷомеа ва ниҳодҳои он, ҳуқуқи қайфарӣ, низоми расидагии қазоё, ҳамчунин ҷузъиёти оини додрасӣ ва расидагии қазоё, ҷигунағии танзими асноди расмӣ аз он ҷумла аст.

Шиносоӣ бо ин китоби ҳуқуқӣ ба пажӯҳандагон тавонмандие медиҳад, ки дигар матнҳои паҳлавӣ, ба виже додистони динӣ, андарзҳо, равобити паҳлавӣ ва ҳамчунин хати порсии миёна ва портиро беҳтару осонтар бифаҳманд.

Он барои мутолия ва пажӯҳиш дар муқаррароти ҳуқуқии ҷомеаи сосонӣ ва мутолиаи толибilmони риштаи ҳуқуқшиносиву забоншиносии тоҷик, ки низоми ҳуқуқии қаламрави давлати сосониёнро мавриди тадқиқот ва баърасӣ қарор медиҳанд, мусоидат менамояд. Баърасии истилоҳоти асар барои боз кардан, шиносонидан ва истифода кардан аз ин санади қуҳани доду додмандии даврони Сосониён, дар роҳи рӯшан кардани гӯшаҳои торики таъриху ҷомеа ва зиндагии мардуми он кӯмак ҳоҳад расонд.

**Калидвожаҳо:** *Модигон, додистон, истилоҳоти ҳуқуқшиносӣ, Фарруҳмарди Баҳромон, дод, додгоҳ, никоҳ кардан*

#### **Пайнавишт:**

1. Коко Афиори Алӣ. *Модигони ҳазор додистон ё Китоби ҳазор рой* (1-20) //«Қонуни вуқало» //Ганҷвожагони адабӣ ва ҳуқуқӣ/ Чисто, Меҳрмоҳи 1386. -№ 196-197, 221. -С. 90-112.
2. Муин, Муҳаммад. *Фарҳанги форсӣ.* / М. Муин. -Техрон: Амири Қабир, 1371.
3. Парвизи Соней. *Муқаддимаи Модигони ҳазор додистон* // Ҳуқуқи мардум. -Соли ҳафтум.-1350. -№26.- С.
4. Периханян, А.Г. *Сасанидский судебник. Книга тысячи судебных решений.* – Ереван, 1973. -572 с.
5. Периханян, А.Г. *Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды.* - М.: Наука, - 1983. -383 с.
6. Расторгуева, В.С., Эдельман Д.И. *Этимологический словарь иранских языков.* -Т. 2. -М., 2007.
7. *Фарҳанги тафсирши забони тоҷикӣ дар ду мӯҷаллад [манбаи электронӣ]* - Душанбе, 2008. /таҳияи сомонаи «Фирдавсӣ». -950 с.
8. *Фирдавсӣ, Абулқосим. Шоҳнома.*-Душанбе: Адиб, 1988, ҷ.3.
9. Шокиров Т.С. *Истилоҳоти ҳуқуқшиносии то исломӣ дар забони тоҷикӣ.* -Хуҷанд: Ҳурросон, 2008.-120 с.
10. Шокиров Т.С. *Термины мусульманского права в таджикском языке (юрислингвистическое исследование).*-Душанбе: Дониш, 2010.-116с.

- 
11. Perikhanian A.G. and Nina G. Garsoban. *The book of a thousand judgments: a Sasanian law-book.* Costa Mesa, Calif: Mazda.1997.
  12. Шаҳзоди Рустам. Қонуни маданий зардушишиён дар замони Сосониён. – Техрон, 1386 ҳуршедӣ. – 130 с.

**Reference Literature:**

1. Coko Afshori Ali. "The Book of thousand Forensic Judgements" (1-20); journal **Konuni vukaloss** // *Ganjvozhagoni adabi va khukuk. "Chisto"* Mehr, 1386 hijra. ## 196-197. – PP.90-112.
2. Muin, Mukhammad. *The Persian Dictionary - Tehran: Amiri Kabir, 1371 hijra.*
3. Parvizi Sonei. Table of Contents of "The Book of thousand Forensic Judgements" // *People's Law. – The seventh Year. - # 26. – 1350 hijra.*
4. Perikhanyan A.Y. *Society and Law of Iran in Parfyan and Sasanid Periods.* – M.: Science, 1983. – 383pp.
5. Perihanyan A.G. *Sasanid Collection of Laws.* "The Book of thousand Forensic Judgements". – Yerevan, 1973. -572pp.
6. Rastorghuyeva V.S., Edelman D.I. *Etymological Dictionary of Iranian languages. V.2. - M., 2007.*
7. *Interpretation Dictionary of the Tajik Language [electronic resource] -pp. 1-2. - Dushanbe, 2008. – compiled for "Firdawsi" site. – 950 pp.*
8. Firdawsi Abulkosim "Shoknoma". – Dushanbe: Adib, 1988, p.3.
9. Shokirov T.S. *Terms of Jurisprudence in the Tajik Language in the pre-Islamic Period.* Khujand: Khuroson, 2008. – 120pp.
10. Shokirov T.S. *Terms of Moslemic Law in the Tajik language (juridico-linguistic exploration) – Dushanbe: Knowledge, 2010. – 116pp.*
11. Perikhanyan A.G., Nina G. Garsoyan. "The book of thousand Judgments" Sasanids' Law-Book. Costa Mesa, Calif: Mazda, 1997.
12. Shahzodi Rustam. *The Cultural Law of zoroastrians in Sasanides dinasty.* –Tehran, 1386 Khurshedi. – 130 p.

**Юридические термины в «Книге тысячи судебных решений»**

**Ключевые слова:** Книга, судебные решения, юридический термин, правосудие (дом), судебный процесс, вступление в брак

Статья посвящена анализу лексико-семантических особенностей одного из юридических источников сасанидского периода. Авторставил перед собой цель ознакомить широкий круг читателей, и прежде всего специалистов по истории юриспруденции, с древним юридическим трактатом «*Mādayāñ̄ hazār dādestāñ*» («Книга тысячи судебных решений»), где использовано большое количество юридических терминов таджикского языка доисламского периода.

Кроме того, в статье путём сравнительного исследования автор изучает юридические термины доисламского периода в других источниках и сравнивает их использование с терминами в книге «*Mādayāñ̄ I hazāk dādestāñ*» («Книга тысячи судебных решений»).

---

***Juridical Terms in «The Book of thousand Forensic Judgements»***

**Key words:** “The book of Forensic Judgements”, juridical term, court system (**dot**), trial, to get married

The article dwells on the analysis of lexico-semantic peculiarities of one of the juridical sources belonging to the Sasanid period. The author pursued the objective to familiarize a wide circle of readers-with the ancient juridical treatise “*Madayan ai hazar dadestan*” (“The Book of thousand Forensic Judgements”) where a great amount of juridical terms of the Tajik language referring to the pre-Islamic period are used.

Besides, resorting to the comparative analysis of exploration the author researches the juridical terms of the pre-Islamic period occurring in other sources with those ones used in “The Book of thousand Forensic Judgements”.

**Роҷеъ ба муаллиф:**

**Нуроев Махбуб Мелсович**, аспиранти Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи акад. Б.Гафуров (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд), e-mail: mahbub.nurov@mail.ru

**Сведения об авторе:**

**Нуроев Махбуб Мелсович**, аспирант Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), e-mail: mahbub.nurov@mail.ru

**Information about the author:**

**Nurov Mahbub Melsovich**, post-graduate student of the faculty of Oriental studies under the Tajik State University named after acad. B. Gafurov (Tajikistan, Khujand), e-mail: mahbub.nurov@mail.ru